

**ҚОНУНИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**ДАР БОРАИ БАҲОДИҲИ МУТОБИҚАТ**

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2011, №6, мод. 613; Қонуни ҶТ аз 01.08.2012с., №889)

Қонуни мазкур муносибатҳои ҳуқуқӣ ва ташкилиро дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқати объектҳо ба талаботи регламентҳои техниکӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ танзим намуда, низоми ягонаи сиёсати давлатиро барои амалӣ соҳтани баҳодиҳии мутобиқат таъмин менамояд.

**БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ**

**Моддаи 1. Мағҳумҳои асосӣ**

Дар Қонуни мазкур мағҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- **баҳодиҳии мутобиқат** - фаъолият оид ба муайян кардани мутобиқати объектҳои баҳодиҳии мутобиқат ба талаботи регламентҳои техниکӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ, ки санчиш, назорат, сертификатсия ва аккредитатсияро дар бар мегирад;
- **аккредитатсия** - расмиёти аз тарафи мақоми давлатӣ оид ба аккредитатсия расман эътироф шудани салоҳиятнокии шахсони ҳуқуқӣ дар гузаронидани корҳо оид ба санчиш ва сертификатсия;
- **Системаи давлатии аккредитатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Системаи аккредитатсия)** - маҷмӯи субъектҳои баҳодиҳии мутобиқат, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, регламентҳои техниکӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ, ки қоида ва расмиёти аккредитатсия ва дар маҷмӯъ фаъолияти системаро муайян менамоянд;
- **аломати мутобиқати Системаи давлатии аккредитатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - аломати Системаи аккредитатсия)** - аломате, ки бо тартиби муқарраргардида оид ба гузаронидани ҳамаи расмиёти зарурии аккредитатсия ва дар бораи мутобиқати мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия ё озмоишгоҳи (маркази) санчишии аккредитатсияшуда ба талаботи регламентҳои техниکӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ гувоҳӣ медиҳад;
- **мақоми аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия** - мақоми давлатӣ ва ташкилоте, ки барои иҷрои корҳои сертификатсия дар доираи муайян аккредитатсия шудаанд;
- **озмоишгоҳи (маркази) санчишии аккредитатсияшуда** - ташкилоте, ки барои гузаронидани санчиши маҳсулот дар доираи муайян аккредитатсия шудааст;
- **доираи аккредитатсия** - соҳаи фаъолияте, ки дар он ба мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия ё озмоишгоҳи (маркази) санчишии аккредитатсияшуда барои иҷрои корҳои сертификатсия ё санчиши маҳсулот ҳуқуқ дода мешавад;
- **шаҳодатномаи аккредитатсия** - ҳуҷҷатест, ки дар бораи салоҳиятнокии шахси ҳуқуқӣ барои иҷрои корҳо оид ба сертификатсия ё санчиши маҳсулот дар доираи муайянни аккредитатсия шаҳодат медиҳад;
- **мақоми давлатӣ оид ба аккредитатсия** - мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи аккредитатсия, ки дорои ҳуқуқи гузаронидани аккредитатсия мебошад;
- **мақоми давлатии марказӣ оид ба сертификатсия** - мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи санчиш ва сертификатсия;
- **дарҳосткунандай аккредитатсия** - шахси ҳуқуқӣ, ки бо дарҳост барои аккредитатсия муроҷиат менамояд;
- **фехристи Системаи давлатии аккредитатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон** - маҷмӯи маълумоте, ки аз тарафи мақоми давлатӣ оид ба аккредитатсия дар бораи шаҳодатномаҳои аккредитатсияи додашуда, ворид намудани тафйиру иловашо ба онҳо, боздоштан, таҷдид, бекор, қатъ ва тамдид намудани мӯҳлати амали онҳо тартиб дода мешаванд;
- **сертификатсия** - шакли тасдиқи мутобиқат ба талаботи регламентҳои техниکӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ, ки аз тарафи мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия амалӣ карда мешавад;
- **декларатсиякунонии мутобиқат** - шакли тасдиқи мутобиқат, ки аз ҷониби истеҳсолкунанда ё фурӯшандада амалӣ мегардад;
- **Системаи давлатии сертификатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Системаи сертификатсия)** - маҷмӯи субъектҳои баҳодиҳии мутобиқат, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, регламентҳои техниکӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ, ки қоида ва расмиёти сертификатсия ва дар маҷмӯъ амали системаро муайян менамоянд;
- **аломати мутобиқати Системаи давлатии сертификатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - аломати Системаи сертификатсия)** - аломате, ки бо тартиби муқарраргардида дар бораи гузаронидани ҳамаи расмиёти зарурии сертификатсия ва мутобиқ будани объектҳои баҳодиҳии мутобиқати тамғагузаштаи онҳо ба талаботи регламентҳои техниکӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ гувоҳӣ медиҳад;
- **истеҳсолкунанда (фурӯшандада)** - шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, аз ҷумла шахси воқеӣ ё ҳуқуқии хориҷӣ, ки маҳсулот истеҳсол мекунад ё мефурӯшад;
- **сертификати мутобиқат** - ҳуҷҷате, ки ба талаботи регламентҳои техниکӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳаи **стандартонӣ мутобиқ будани объекти баҳодиҳии мутобиқатро тасдиқ мекунад**;
- **декларатсия оид ба мутобиқат** - ҳуҷҷате, ки дар он истеҳсолкунанда ё фурӯшандада мутобиқати маҳсулоти истеҳсол ё фурӯхташавандай худро ба талаботи регламентҳои техниکӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ тасдиқ мекунад;
- **сертификати салоҳиятнокӣ** - ҳуҷҷате, ки салоҳияти қасбии шахси воқеиро барои иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои муайян тасдиқ менамояд;
- **дарҳосткунандай сертификатсия** - шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, аз ҷумла шахси воқеӣ ё ҳуқуқии хориҷӣ, ки бо дарҳост барои сертификатсия муроҷиат менамояд;
- **тарҳи (схемаи) сертификатсия** - амалиёти муқарраргардида пай дар пай, ки натиҷаҳои онҳо ба сифати исботи мутобиқати объектҳои баҳодиҳии мутобиқат ба талаботи регламентҳои техниکӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ баррасӣ карда мешаванд;
- **системаи идоракуни сифат** - қисми системаи умумии идоракунӣ, ки соҳтори ташкилӣ, банақшагири, масъулият, усуљо, расмиёт, равандҳо ва захираҳоеро дар бар мегирад, ки барои таъмини сифати маҳсулот ва хизматрасонӣ зарур мебошанд

- **системаи идоракуни мухити зист** - қисми системаи умумии идоракунӣ, ки соҳтори ташкилӣ, банақшагирӣ, масъулият, усулҳо, расмиёт, равандҳо ва захираҳоеро дар бар мегирад, ки иҷрои талаботи ҳифзи табиатро таъмин мекунанд;
- **фехристи Системаи давлатии сертификатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон** - маҷмӯи маълумоте, ки аз тарафи мақоми давлатии марказӣ оид ба сертификатсия доир ба сертификатҳои мутобиқат ва сертификатҳои салоҳиятнокии додашуда, декларатсияҳо оид ба мутобиқати бақайдгирифташуда, ворид намудани тағириу иловаҳо ба онҳо, боздоштан, таҷдид, бекор, қатъ, тамдид намудани мӯҳлати амали онҳо тартиб дода мешаванд;
- **мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат** - мақоми ваколатдори ҳокимияти давлатӣ, ки танзими давлатиро дар соҳаи бамеърдарории техниқӣ амали менамояд

### **Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баҳодиҳии мутобиқат**

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баҳодиҳии мутобиқат ба Конституцсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳукуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

### **Моддаи 3. Мақсад ва принципҳои асосии баҳодиҳии мутобиқат**

1. Баҳодиҳии мутобиқат бо мақсадҳои зерин амали карда мешавад:
  - таъмини ҳифзи ҳаёт ва саломатии инсон, молу мулк ва ҳифзи мухити зист;
  - афзун намудани рақобатпазирии маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ;
  - фароҳам соҳтани шароити мусоид барои таъмини гардиши озоди маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ дар бозорҳои дохилий ва берунӣ, инчунин барои иштирок дар ҳамкориҳои байналмилалии иқтисодӣ, илмию техниқӣ ва савдои байналмилалӣ.
2. Принципҳои баҳодиҳии мутобиқат инҳо мебошанд:
  - таъмини мутобиқати комили ҳаммонандии қоида ва расмиёти сертификатсия барои маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ва хориҷӣ;
  - риояи талаботи маҳфияти маълумоте, ки ҳангоми иҷрои корҳо оид ба баҳодиҳии мутобиқат дастрас мегарданд;
  - роҳ надодан ба якҷоякунии ваколатҳо оид ба аккредитатсия ва сертификатсия дар як мақом;
  - роҳ надодан ба якҷоякунии вазифаҳои назорати давлатӣ ва сертификатсия дар як мақоми давлатӣ;
  - мустақилияти мақомоти сертификатсия аз истеҳсолкунандагон, иҷроқунандагон, фурӯшандагон ва ҳаридорон.

### **Моддаи 4. Объектҳои баҳодиҳии мутобиқат**

Объектҳои баҳодиҳии мутобиқат инҳо мебошанд:

- маҳсулот, ҷараёни коркард, истеҳсол, истифодабарӣ, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл, фурӯш ва безараргardonии партовҳои маҳсулот, иҷрои кор ва хизматрасонӣ;
- системаи идоракуни сифат;
- системаи идоракуни мухити зист;
- салоҳиятнокии шахси ҳуқуқӣ оид ба иҷрои корҳои сертификатсия ё санчиши маҳсулот;
- салоҳиятнокии қасбии ҳайати кормандон барои иҷрои корҳои муайян ва хизматрасонӣ;
- обьектҳои дигар, ки нисбат ба онҳо мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баҳодиҳии мутобиқат қарор қабул гардидааст.

### **Моддаи 5. Субъектҳои баҳодиҳии мутобиқат**

Субъектҳои баҳодиҳии мутобиқат инҳо мебошанд:

- мақоми ваколатдори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия;
- озмоишгоҳ (марказ) - ҳои санчишии аккредитатсияшуда;
- дарҳосткунандагони аккредитатсия;
- дарҳосткунандагони сертификатсия.

### **Моддаи 6. Намудҳои баҳодиҳии мутобиқат**

Баҳодиҳии мутобиқат дар намудҳои зерин амали карда мешавад:

- назорат;
- аккредитатсия;
- сертификатсия;
- санчиш.

### **Моддаи 7. Ҳуҷҷатҳои баҳодиҳии мутобиқат**

1. Ба ҳуҷҷатҳои баҳодиҳии мутобиқат инҳо мансубанд:

- шаҳодатномаи аккредитатсия;
- сертификати мутобиқат;
- сертификати салоҳиятнокӣ;
- декларатсия оид ба мутобиқат.

2. Ҳуҷҷатҳои баҳодиҳии мутобиқат дар тамоми қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд.

## **БОБИ 2. ТАНЗИМ ВА ИДОРАКУНИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ БАҲОДИҲИИ МУТОБИҚАТ**

### **Моддаи 8. Танзими давлатии соҳаи баҳодиҳии мутобиқат**

Танзими давлатии соҳаи баҳодиҳии мутобиқат аз инҳо иборат мебошад:

- муайян ва амалӣ намудани сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат;
- ҳамоҳангизони корҳо оид ба баҳодиҳии мутобиқат;
- муқаррар намудани қоида ва расмиёти ягонаи иҷрои корҳо оид ба баҳодиҳии мутобиқат;
- тасдиқи номѓӯи маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман сертификатсия мешаванд.

#### **Моддаи 9. Мақомоте, ки танзим ва идоракуни давлатии соҳаи баҳодиҳии мутобиқатро амалӣ менамоянд**

Танзими давлатӣ ва идоракуни соҳаи баҳодиҳии мутобиқатро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат ва дигар мақомоти давлатӣ дар доираи ваколатҳои худ амалӣ менамоянд.

#### **Моддаи 10. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат**

Ба салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат мансубанд:

- муайян ва амалӣ намудани сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат;
- муайян намудани мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат;
- тасдиқ намудани номѓӯи маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ, инчунин дигар объектҳои баҳодиҳии мутобиқат, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман бояд сертификатсия шаванд;
- амалӣ намудани салоҳиятҳои дигар дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.

#### **Моддаи 11. Ваколатҳои мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат**

Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат дорои ваколатҳои зерин мебошад:

- татбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат;
- иштирок дар таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба баҳодиҳии мутобиқат;
- ташкил ва амалӣ намудани системаҳои аккредитатсия ва сертификатсия;
- таҳия ва такмили қоидаҳо оид ба аккредитатсия ва сертификатсия ба меъёрҳои байнамилалӣ мувофиқ;
- муайян намудани мақоми давлатӣ оид ба аккредитатсия ва мақоми давлатии марказӣ оид ба сертификатсия;
- муайянкунни тасвир ва тартиби истифодаи аломатҳои системаҳои аккредитатсия ва сертификатсия;
- муайян намудани тартиби эътирофи ҳуҷҷатҳои баҳодиҳии мутобиқат ва протоколҳои санчиши маҳсулоте, ки берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шудаанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки тартиби эътирофи ин ҳуҷҷатҳо бо шартномаҳои байнамилалӣ муқаррар карда шудааст;
- дар асоси пешниҳоди мақомоти давлатӣ таҳия намудани номѓӯи маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ, инчунин объектҳои дигари баҳодиҳии мутобиқат, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳатман сертификатсия шаванд ва ворид намудани тағйири иловаго ба онҳо;
- амалӣ намудани назорати давлатии мувофиқ омадани объектҳои баҳодиҳии мутобиқат, ки аз сертификатсия гузаштаанд, таҳти сертификатсияи ҳатмӣ қарор доранд ва ё бо ҳуҷҷатҳои мувофиқ дар бораи баҳодиҳии мутобиқат тасдиқ гардидаанд, ба талаботи регламентҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳо оид ба соҳаи стандартонӣ;
- тасдиқи меҳненнаталабии иҷрои корҳо дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат тибқи тартиби муқаррарнамуда қонунгузорӣ;
- дар доираи ваколатҳои худ намояндагӣ кардан Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои байнамилалӣ;
- дар доираи ваколатҳои худ ба имзо расондани шартномаҳои байнамилалии дорои ҳусусияти байниндоравӣ;
- таъсис ва таъмини фаъолияти маркази иттилоотӣ оид ба масъалаҳои баҳодиҳии мутобиқат;
- иҷрои ваколатҳои дигари муқаррарнамуда қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат.

#### **Моддаи 12. Ваколатҳои мақомоти дигари давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат**

Мақомоти дигари давлатӣ дар доираи ваколатҳои худ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат:

- дар татбиқ намудани сиёсати ягонаи давлатӣ иштирок мекунанд;
- барои ворид намудани объектҳои баҳодиҳии мутобиқат ба номѓӯи маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ, инчунин объектҳои дигари баҳодиҳии мутобиқат, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳатман сертификатсия шаванд, пешниҳод мансур менамоянд;
- иҷрои корҳоро оид ба сертификатсия ҳатмӣ тибқи ваколатҳои ба зиммаи онҳо voguzoшtaи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия таъмин менамоянд.

#### **Моддаи 13. Назорати давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат**

1. Назорати давлатии аз ҷониби мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия ва озмоишгоҳ (марказ) - ҳои санчишии аккредитатсияшуда иҷро гардидан талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи баҳодиҳии мутобиқат шахсони мансабдори мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат амалӣ менамоянд.

2. Назорати давлатии мувофиқати объектҳои баҳодиҳии мутобиқатро, ки аз сертификатсия гузашта, дорои ҳуҷҷатҳои даҳлдор оид ба баҳодиҳии мутобиқат ба талаботи регламентҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ мебошанд, шахсони мансабдори мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат амалӣ менамоянд.

3. Назорати давлатии аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ё ҳайати кормандони онҳо иҷро намудани талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи баҳодиҳии мутобиқат, ки ба сертификатсияи ҳатмӣ вобаста мебошад, мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат ва мақомоти дигари давлатӣ дар доираи ваколатҳои худ амалӣ менамоянд.

4. Мақомоти давлатӣ, ки иҷрои талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи баҳодиҳии мутобиқат назорат мекунанд, мувофиқи қисми 3 моддаи мазкур ҳуқуқ доранд, ба мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат дар бораи боздоштан ё манъ кардан фурӯши маҳсулот, хизматрасонӣ, фаъолияти ҳайати кормандон ва фаъолияти объектҳои дигари баҳодиҳии мутобиқат, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳатман сертификатсия шаванд, пешниҳод намоянд.

5. Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат ҳуқуқ дорад, барои бартараф кардан камбудихо, боздоштан, манъ кардан истеҳсол ё фурӯши маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ, амрияҳои иҷроҷон ҳатмӣ дихад, инчунин фурӯши маҳсулот, хизматрасонӣ, фаъолияти ҳайати

кормандон ва фаъолияти объектҳои дигари баҳодиҳии мутобиқатро, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳатман сертификатсия шаванд ё аз сертификатсияи ихтиёри гузашта, вале ба талаботи регламентҳои техникӣ, хӯҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ ва қоидаҳои савдо мувоғӣ нестанд, боздорад ё манъ намояд.

6. Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат фаъолияти дигар мақомоти давлатиро, ки соҳаи баҳодиҳии мутобиқатро назорат мекунанд, ҳамоҳанг месозад.

7. Шахсони мансабдори мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат, ки ичрои талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баҳодиҳии мутобиқатро назорат мекунанд, ба биноҳои хизматӣ, истехсолӣ ва савдои шахсони воқеӣ ва хукуқии назоратшаванда, ки таҳти санчиш қарор гирифтаанд, хукуқи озодона ворид шуданро доранд.

## БОБИ 3.АККРЕДИТАТСИЯ

### Моддаи 14. Мақсад ва принсипҳои аккредитатсия

1. Аккредитатсия бо мақсадҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- тасдиқ намудани ваколати мақомоти давлатӣ ва дигар ташкилотҳо барои ичрои корҳо оид ба сертификатсия ё санчиши маҳсулот дар доираи муайяннамудаи аккредитатсия;

- таъмин намудани боварии истехсолкунандагон, фурӯшандагон ва истеъмолкунандагони маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ ба фаъолияти мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия ва озмоишгоҳ (марказ)-ҳои санчишии аккредитатсияшуда;

- муҳайёи соҳтани шароит барои эътирофи мутақобилаи натиҷаҳои фаъолияти мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия ва озмоишгоҳ (марказ)-ҳои санчишии аккредитатсияшуда дар сатҳи байнамилалӣ;

- бартараф намудани монеаҳои техникӣ дар савдо.

2. Принсипҳои аккредитатсия инҳо мебошанд:

- ягонагӣ ва пуррагии системаи аккредитатсия;

- ихтиёри будани аккредитатсия;

- ошкоро ва дастрас будани қоида ва расмиёти аккредитатсия;

- таъмин намудани шароити баробар барои дарҳосткунандагони аккредитатсия;

- маҳфияти иттилооте, ки дар раванди аккредитатсия дастрас мегарданд.

### Моддаи 15. Ваколатҳои мақоми давлатӣ оид ба аккредитатсия

Ба ваколатҳои мақоми давлатӣ оид ба аккредитатсия инҳо дохил мешаванд:

- амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар соҳаи аккредитатсия;

- амалӣ соҳтани аккредитатсия, додани шаҳодатномаҳо ба мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия ё озмоишгоҳ (марказ)-ҳои санчишии аккредитатсияшуда ва додани хукуқ барои истифодаи аломати Системаи аккредитатсия;

- пешбуруди феҳристи Системаи давлатии аккредитатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- амалӣ намудани санчишии назоратии фаъолияти мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия ва озмоишгоҳ (марказ)-ҳои санчишии аккредитатсияшуда;

- муқаррарӣ намудани тартиби аккредитатсия, шакли шаҳодатномаи аккредитатсия, замима ба шаҳодатномаи аккредитатсия ва аломати Системаи аккредитатсия, мазмун, мӯҳлати амали хӯҷҷатҳои аккредитатсия, тартиби додани онҳо, бақайдигирӣ ва ворид намудани тафйиру иловажо ба онҳо, боздоштан, таҷдид, бекор, қатъ ва тамдид намудани мӯҳлати амали онҳо, инчунин тартиби тасдиқ кардани номгӯи хӯҷҷатҳо оид ба аккредитатсия;

- баррасии шикояҳои субъектҳои аккредитатсия ва қабул кардани қарор нисбат ба онҳо;

- ҷалб намудани эксперտҳо ва аудиторҳо оид ба аккредитатсия, сертификатсия дар соҳаи таъмини ченаки ягона, экспертҳои техникӣ ва мутахассисони дигар барои иштирок дар кори аккредитатсия;

- иштирок дар кори ташкилотҳои байнамилалӣ оид ба масъалаи аккредитатсия;

- таъсис додани шӯро оид ба аккредитатсия;

- боздоштан ва беътибор донистани шаҳодатномаҳои аккредитатсияи мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия ва озмоишгоҳ (марказ)-ҳои санчишии аккредитатсияшуда.

### Моддаи 16. Хукуқ ва ўҳдадориҳои дарҳосткунандагони аккредитатсия

1. Дарҳосткунандагони аккредитатсия хукуқ доранд бо тартиби муқарраргардида нисбат ба амалҳои ғайриқонуни мақоми давлатӣ оид ба аккредитатсия ба суд шикоят намоянд.

2. Дарҳосткунандагони аккредитатсия ўҳдадоранд:

- талаботи Системаи аккредитатсияро ичро намоянд;

- ба шахсони мансабдори мақоми давлатӣ оид ба аккредитатсия барои ичрои корҳои аккредитатсия шароити зарурӣ фароҳам созанд;

- корҳоро дар ҳудуди доираи аккредитатсия ичро намоянд;

- номувоғиҷатиҳои ошкоршударо дар мӯҳлати муқаррарнамудаи мақомоти давлатӣ оид ба аккредитатсия бартараф кунанд;

- ба шахсоне, ки назорати давлатӣ ва санчиширо амалӣ менамоянд, барои ба бино ворид шудан, дастрасии таҷхизот ва таъмин намудан бо иттилоот мусоидат намоянд;

- дар санчишиҳои муқоисавӣ ва муқоисаи натиҷаҳои ченак иштирок намоянд;

- дар ҳолати қатъ кардани амал ё бозхонди шаҳодатномаи аккредитатсия дар мӯҳлати муқаррарнамудаи мақоми давлатӣ оид ба аккредитатсия шаҳодатномаро баргардонанд ва фаъолиятро оид ба сертификатсия ё санчишиҳо қатъ намоянд.

## БОБИ 4.СЕРТИФИКАТСИЯ

### Моддаи 17. Мақсад ва принсипҳои сертификатсия

1. Сертификатсия бо мақсадҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- тасдиқ намудани мутобиқати объектҳои баҳодиҳии мутобиқат ба талаботи регламентҳои техникий ва хӯҷатҳои соҳаи стандартонӣ;
- мусоидат намудан ба истеъмолкунандагон дар интиҳоби дурустӣ махсулот, кор ва хизматрасонӣ.

2. Принципҳои сертификатсия инҳо мебошанд:

- ошкоро ва дастрас будани қоида ва расмиёти сертификатсия;
- мустақил будани мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия ва озмоишгоҳ (марказ)-ҳои санчишии аккредитатсияшуда аз дарҳосткунандагони сертификатсия;
- хифзи манфиатҳои молумулкӣ дарҳосткунандагони сертификатсия, аз ҷумла бо роҳи риояи махфияти маълумоте, ки дар раванди расмиёти сертификатсия дастрас мегарданд.

3. Сертификатсия метавонад ҳатмӣ ё ихтиёри башад.

### **Моддаи 18. Ваколатҳои мақоми давлатии марказӣ оид ба сертификатсия**

Ба ваколатҳои мақоми давлатии марказӣ оид ба сертификатсия доҳил мешаванд:

- амалӣ намудани сертификатсия ва додани сертификатҳои мутобиқат, додани ҳуқуқ барои истифодаи аломати Системаи сертификатсия;
- муқаррар намудани тартиби сертификатсия, шаклҳои сертификатҳои мутобиқат, замимаи онҳо ва аломати Системаи сертификатсия, мазмун, мӯҳлати амали сертификатҳои мутобиқат, тартиби додани онҳо, бақайдигирӣ, ворид намудани тафйиру иловаҳо ба онҳо, боздоштан, таҷдид, бекор, қатъ ва тамдид намудани мӯҳлати амали онҳо, инчунин тартиби тасдиқ кардани номгӯи хӯҷатҳо барои гирифтани сертификати мутобиқат;
- бақайдигирӣ декларатсия оид ба мутобиқат тибқи доираи аккредитатсия;
- пешбуруди феҳристи Системаи давлатии сертификатсия Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ба роҳ мондани санчиши назоратии сифат ва бехатарии маҳсулот, кор ва хизматрасонии сертификатсияшуда;
- ба дарҳосткунандай сертификатсия додани ҳуқуқ барои тамғагузории объектҳои баҳодиҳии мутобиқат бо аломати Системаи сертификатсия;
- баррасии арзу шикоятҳои дарҳосткунандагони сертификатсия ва қабул намудани қарор оид ба онҳо;
- ба корҳои сертификатсионӣ ҷалб намудани эксперту аудиторҳо оид ба сертификатсия ва дигар мутахассисон;
- таъсис додани шӯро оид ба сертификатсия;
- боздоштан ва беътибор донистани сертификатҳои мутобиқат.

### **Моддаи 19. Тартиб ва расмиёти иҷрои корҳои сертификатсия**

1. Тартиби иҷрои корҳои сертификатсияро дар Системаи сертификатсия мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат муқаррар менамояд.

2. Натиҷаи мусбии сертификатсия бо сертификати мутобиқат ё сертификати салоҳиятнокӣ тасдиқ карда мешавад, ки онро мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия ба дарҳосткунандай сертификатсия медиҳад.

3. Расмиёти сертификатсия бояд тавре таҳия, тасдиқ ва татбиқ карда шаванд, ки барои савдои байналмилалӣ монеаҳои иловагӣ барпо нақунанд.

4. Ҳангоми таҳия расмиёти сертификатсия бояд дастуралӣ ва тавсияҳои байналмилалӣ ба эътибор гирифта шаванд, ба истиснои ҳолатҳое, ки чунин дастуралӣ ва тавсияҳо барои талаботи бехатарии миллӣ, пешгирии таҷрибаи фиребдигӣ, ҳифзи саломатӣ ва бехатарӣ, ҳаёт ва саломатии инсон ва ҳайвоноту наботот, ҳифзи муҳити зист, омилҳои назарраси иқлимиӣ ва ҷуғроғӣ, проблемаҳои муҳими технологӣ ё инфрасоҳторӣ номувоғиқ бошанд.

5. Дар ҳолати вучуд надоштани дастуралӣ ва расмиёти байналмилалии даҳлдор ё дар ҳолати мувоғиқат накарданӣ мазмунуи техникии расмиёти таҳияшавандай сертификатсия бо дастуралӣ ва тавсияҳои байналмилалӣ, агар расмиёти мазкур ба савдои байналмилалӣ таъсири назаррас расонда тавонад, мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат:

- дар марҳилаи аввали таҳияи расмиёти сертификатсия бо мақсади шиносии тарафҳои манфиатдор дар бораи ҷорӣ намудани расмиёти мушаххаси сертификатсия аҳборот нашр менамояд;

- лоиҳаи расмиётро барои баррасӣ ба тарафҳои манфиатдор пешниҳод менамояд;
- дар ҳолати қабул ё рад намудани пешниҳоди тарафҳои манфиатдор онҳоро ба таври ҳаттӣ огоҳ есозад.

6. Дар ҳолати ба вучуд омадан ё мавҷуд будани таҳдиди пайдошавии проблемаҳои бехатарӣ, саломатӣ, ҳифзи муҳити зист ё амнияти миллӣ, мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат метавонад талаботи қисми 5 моддаи мазкуро бо чунин шартҳо иҷро нақунад:

- сари вақт огоҳ намудани тарафҳои манфиатдор бо расмиёти амалқунандай сертификатсия;
- тибқи дарҳости тарафҳои манфиатдор пешниҳод кардани расмиёти амалқунанда;
- бе маҳдуд намудани ҳуқуқҳои тарафҳои манфиатдор, ба онҳо додани имконият барои пешниҳоди таклифҳо;
- дар ҳолати қабул ё рад намудани пешниҳоди тарафҳои манфиатдор онҳоро ба таври ҳаттӣ ҳабардор намудан.

7. Ҳама расмиёти қабулшудаи сертификатсия бояд сари вақт нашр карда шаванд ё барои шиносӣ ба тарафҳои манфиатдор бо таркии дигар пешниҳод карда шаванд.

8. Ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 6 моддаи мазкур мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат вазифадор аст, дар давраи байни интишори талаботи вобаста ба расмиёти сертификатсия ва мавриди амал қарор додани онҳо, ба истеҳсолкунандагон ҷиҳати мутобиқат гардонидани мол ва усулҳои истеҳсолот ба талаботи муқарраршуда, мӯҳлати муайян оқилона пешбинӣ намояд, vale он набояд аз 60 рӯз кам бошад.

9. Мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия бояд:

- дарҳосткунандаро оид ба давомнокии гузаронидани расмиёти сертификатсия огоҳ намоянд;
- дарҳосткунандаро оид ба қарори қабулшуда бо назардошти натиҷаҳои баррасии ҳӯҷатҳо огоҳ намоянд;
- дар ҳолати ба даст омадани натиҷаҳои манғӣ дарҳосткунандаро дар бораи норасоҳои асосноккардашуда ба таври ҳаттӣ огоҳ намоянд;
- дар ҳолати камбуҷиҳо доштани дарҳост, бо ҳоҳиши дарҳосткунандагони корҳои сертификатсиониро иҷро кунанд.

10. Аз дарҳосткунандагон талаб намудани маълумоти барои сертификатсия зарур то ҳадди ақал бояд маҳдуд карда шавад.

11. Агар баяди муайян кардани мувоғиқати мол ба тавсифномаи он тафйирот ворид карда шаванд, расмиёти сертификатсия нисбат ба моли шаклан дигаргуншуда бояд ба андозае маҳдуд бошад, то боварии заруриро нисбати он, ки моли мазкур чун пештара ба талаботи регламентҳои техникий ва ҳӯҷатҳои стандартонӣ ҷавобӣ аст, таъмин намояд.

## **Моддаи 20. Сертификатсия ҳатмӣ**

1. Сертификатсия ҳатмӣ нисбат ба объектҳои баҳодиҳии мутобиқати ба номгӯи маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳатман сертификатсия шаванд, воридгардида, инчунин нисбат ба дигар объектҳои баҳодиҳии мутобиқат, амалӣ карда мешавад.
2. Фурӯш ва рекламаи маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ, фаъолияти ҳайати кормандон ва объектҳои дигари баҳодиҳии мутобиқат, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳатман сертификатсия шаванд, бе мавҷуд будани ҳӯҷҷатҳо дар бораи баҳодиҳии мутобиқат манъ аст.
3. Корҳои сертификатсия ҳатмиро мақомоти давлатии аккредитатсияшуда, **ва ё ташкилоти дигари аккредитатсияшуда**, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколати ташкил ва гузаронидани сертификатсия ҳатмӣ ба зиммаи онҳо voguzor гардидааст, анҷом медиҳад.**(ҚЧТ аз 01.08.2012с., №889)**
4. Сертификатсия ҳатмӣ дар асоси дарҳост ё шартнома бо дарҳосткунанда барои сертификатсия амалӣ карда мешавад.
5. Тарҳҳои сертификатсия, ки ҳангоми сертификатсия ҳатмии намудҳои муайянни маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ, фаъолияти ҳайати кормандон ва объектҳои дигари баҳодиҳии мутобиқат истифода мегарданд, мувофиқи регламенти техникӣ муқаррар карда мешаванд, вале дар ҳолате, ки агар тарҳи сертификатсия дар он муқаррар нашуда бошад ё регламенти техникӣ мавҷуд набошад, мувофиқи ҳӯҷҷатҳои соҳаи бамеъёрдарории техникӣ ва стандартонӣ муқаррар карда мешаванд.
6. Агар бо тарҳи сертификатсия зарурати гузаронидани санчиши маҳсулот муқаррар гардида бошад, дар ин ҳолат онро озмоишгоҳи (маркази) санчишии аккредитатсияшуда дар асоси дарҳост ё шартнома бо дарҳосткунандагон мегузаронад.

## **Моддаи 21. Декларатсиякунонии мутобиқат**

1. Декларатсиякунонии мутобиқат аз тарафи дарҳосткунанда оид ба тасдиқи мутобиқат бо чунин тарзҳо амалӣ мегардад:
  - бо роҳи қабули декларатсия оид ба мутобиқат дар асоси далелҳои бо протоколҳои санчиший тасдиқшуда;
  - бо роҳи қабули декларатсия оид ба мутобиқат дар асоси далелҳои бо протоколҳои санчиший тасдиқшуда ва сертификату протоколҳои санчишии мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия ва ё озмоишгоҳ (марказ)-ҳои санчишии аккредитатсияшуда.
2. Декларатсия оид ба мутобиқат дар мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия дар асоси талаботи Системаи сертификатсия ба қайд гирифта мешавад.
3. Корҳои бақайдигирии декларатсия оид ба мутобиқат аз тарафи мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия дар асоси дарҳост ё шартнома бо дарҳосткунанда дар бораи тасдиқи мутобиқат иҷро карда мешаванд.
4. Тартиби бақайдигирии декларатсия оид ба мутобиқат, инчунин номгӯи ҳӯҷҷатҳои пешниҳодшаванда барои бақайдигирии декларатсия аз тарафи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат муайян карда мешаванд.

## **Моддаи 22. Сертификатсияи ихтиёри**

1. Мақомоти давлатӣ ва дигар ташкилоте, ки аз тарафи мақоми давлатӣ оид ба аккредитатсия бо тартиби муқарраршуда аккредитатсия шудаанд, ҳукуқ доранд сертификатсияи ихтиёриро амалӣ намоянд.
2. Сертификатсияи ихтиёриро мақоми аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия бо ташаббуси дарҳосткунандагони сертификатсия дар асоси шартнома ё дарҳост амалӣ менамояд.
3. Ҳангоми сертификатсияи ихтиёри дарҳосткунандай сертификатсия регламентҳои техникӣ ва ҳӯҷҷатҳои соҳаи стандартониро, ки мувофиқи онҳо сертификатсияи ихтиёри амалӣ карда мешавад, мустақилона интихоб мекунад ва номгӯи нишондиҳандаҳоеро, ки ҳангоми сертификатсияи ихтиёрии объектҳои баҳодиҳии мутобиқат назорат карда мешаванд, муайян менамояд. Ба номгӯи ин нишондиҳандаҳо ба таври ҳатмӣ нишондиҳандаҳои бехатарӣ ворид карда мешаванд, агар онҳо дар регламентҳои техникӣ ва ҳӯҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ барои объекти баҳодиҳии мутобиқати мазкур муқаррар гардида бошанд.

## **Моддаи 23. Талабот ба номгӯи маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ, фаъолияти ҳайати кормандон ва объектҳои дигари баҳодиҳии мутобиқат, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман сертификатсия мешаванд**

1. Дар номгӯи маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ, фаъолияти ҳайати кормандон ва объектҳои дигари баҳодиҳии мутобиқат, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман сертификатсия мешаванд, муқаррар карда мешаванд:
  - намудҳои маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ, фаъолияти ҳайати кормандон ва объектҳои дигари баҳодиҳии мутобиқат, ки ҳатман сертификатсия мешаванд;
  - регламентҳои техникӣ ва ҳӯҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ, ки дар ҳусуси мутобиқат ба онҳо сертификатсия ҳатмӣ гузаронида мешавад.
2. Ҳангоми тартиб додани номгӯи маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ, фаъолияти ҳайати кормандон ва объектҳои дигари баҳодиҳии мутобиқат, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳатман сертификатсия шаванд, чунин мөърҳо муқаррар карда мешаванд:
  - ҳатарнокии имконпазири маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ, фаъолияти ҳайати кормандон ва объектҳои дигари баҳодиҳии мутобиқат ба ҳаёт ва саломатии инсон, молу мулк ва муҳити зист;
  - номувофиқатии воситаҳои техникии истеҳсоли ватанӣ ва xorиҷӣ.

## **Моддаи 24. Пардоҳт барои иҷрои корҳои сертификатсия ва гузаронидани санчиши маҳсулот**

1. Пардоҳт барои иҷрои корҳои сертификатсия вобаста ба меҳнатталабии иҷрои корҳои тасдиқнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат аз тарафи дарҳосткунандай сертификатсия сурат мегирад.
2. Арзиши гузаронидани санчиши маҳсулот бо назардошти меҳнатталабии гузаронидани санчиши маҳсулот метавонад дар шартномаи байни озмоишгоҳи (маркази) санчишии аккредитатсияшуда ва дарҳосткунандагони сертификатсия муайян карда шавад.
3. Пардоҳти маблағи корҳои сертификатсияни барои маҳсулоти ҳаммонанди ватанӣ ва воридотӣ як хел муқаррар карда мешавад.

## **Моддаи 25. Ҳукуқ ва ўҳдадориҳои мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия**

1. Мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия ҳукуқ доранд:

- ба дархосткунандагони сертификатсия сертификатҳои мутобиқат ва сертификатҳои салоҳиятнокӣ диханд;
  - амали сертификати мутобиқат ва сертификати салоҳиятнокиро, ки худи онҳо додаанд, дар ҳолати ошкоршавии номувофиқатии объекти баҳодиҳии мутобиқат ба талаботи регламентҳои техниکӣ ва ҳӯҷатҳои соҳаи стандартонӣ боздоранд ва ё бекор намоянд;
  - аломати Системаи аккредитатсияро истифода баранд;
  - декларатсияҳо оид ба мутобиқатро тибқи доираи аккредитатсия ба қайд гиранд.
2. Мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия ўҳдадоранд:
- икрои талаботи муқаррарнамудаи регламентҳои техниکӣ ва ҳӯҷатҳои соҳаи стандартониро нисбат ба мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия таъмин намоянд;
  - талаботи Системаи сертификатсияро ичро намоянд;
  - ба дархосткунандагони сертификатсия оид ба қоида ва расмиёти сертификатсия иттилоот ешниҳод намоянд;
  - баҳисобигирии сертификатҳои мутобиқат ва сертификатҳои салоҳиятнокии додашударо ба роҳ монанд;
  - дар бораи сертификатҳои мутобиқат ва сертификатҳои салоҳиятнокии ба объекти баҳодиҳии мутобиқат додашуда, дар бораи ворид намудани тағириу иловаҳо ба онҳо, боздоштан, таҷдид, бекор, қатъ ва тамдид намудани мӯҳлати амали онҳо ба мақоми давлатии марказӣ оид ба сертификатсия мунтазам иттилоъ диханд;
  - сертификатсияро танҳо дар доираи муайянни аккредитатсия гузаронанд;
  - дар ҳолати аз тарафи мақоми давлатӣ оид ба аккредитатсия боздоштан ё бекор кардани шаҳодатномаи аккредитатсия фаъолиятро оид ба сертификатсия боздоранд ё қатъ намоянд;
  - аз рӯи имконият гузаронидани корҳои сертификатсиониро таъмин намоянд.

## **Моддаи 26. Ҳукуқ ва ўҳдадориҳои озмоишгоҳ (марказ)-ҳои санчишии аккредитатсияшуда**

### 1. Озмоишгоҳ (марказ)-ҳои санчишии аккредитатсияшуда ҳукуқ доранд:

- санчиши мутобиқ будани маҳсулотро ба талаботи регламентҳои техниکӣ ва ҳӯҷатҳои соҳаи стандартонӣ тибқи доираи аккредитатсия гузаронанд;
  - аломати Системаи аккредитатсияро истифода баранд.
2. Озмоишгоҳ (марказ)-ҳои санчишии аккредитатсияшуда ўҳдадоранд:
- икрои талаботи муқаррарнамудаи регламентҳои техниکӣ ва ҳӯҷатҳои соҳаи стандартониро оид ба озмоишгоҳ (марказ)-ҳои санчишии аккредитатсияшуда таъмин намоянд;
  - қоида ва расмиёти муқаррарнамудаи санчиши маҳсулотро риоя намоянд;
  - ба мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия ё дархосткунандай сертификатсия протоколи санчиши маҳсулотро супоранд;
  - эътимоднокии натиҷаҳои санчиши маҳсулотро таъмин намоянд;
  - санчишро танҳо дар доираи аккредитатсия гузаронанд;
  - дар ҳолати аз тарафи мақоми давлатӣ оид ба аккредитатсия боздоштан ё бекор кардани шаҳодатномаи аккредитатсия фаъолиятро оид ба санчиш боздоранд ё қатъ намоянд.

## **Моддаи 27. Ҳукуқ ва ўҳдадориҳои дархосткунандагони сертификатсия**

### 1. Дархосткунандагони сертификатсия ҳукуқ доранд:

- барои икрои корҳои сертификатсия ҳама гуна мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсияро интихоб намоянд;
- барои гузаронидани санчиши маҳсулот ба ҳама гуна озмоишгоҳ (марказ)-и санчишии аккредитатсияшуда муроҷиат намоянд;
- аломати Системаи сертификатсияро барои тамғагузории объектҳои баҳодиҳии мутобиқат, ки сертификати мутобиқат доранд, истифода баранд;
- нисбат ба амалҳои ғайриқонуни мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия ва озмоишгоҳ (марказ)-ҳои санчишии аккредитатсияшуда тибқи тартиб ва мӯҳлати дар Системаи сертификатсия муқарраргардида ба мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат ва дар ҳолати розӣ набудан бо қарори он, ба суд муроҷиат намоянд.

### 2. Дархосткунандагони сертификатсия ўҳдадоранд:

- талаботи Системаи сертификатсияро риоя намоянд;
- ҳангоми икрои корҳои сертификатсия ба шахсони мансабдори мақомоти аккредитатсияшуда оид ба сертификатсия шароити зарурии корӣ фароҳам оранд;
- мутобиқати объекти баҳодиҳии мутобиқатро ба талаботи регламентҳои техниکӣ ва ҳӯҷатҳои соҳаи стандартонӣ, ки дар сертификати мутобиқат нишон дода шудаанд, таъмин намоянд;
- фурӯши маҳсулот, ки ва хизматрасонӣ, фаъолияти ҳайати кормандон ва фаъолияти объектҳои дигари баҳодиҳии мутобиқатро, агар ин объектҳо ба талаботи регламентҳои техниکӣ ва ҳӯҷатҳои соҳаи стандартонӣ, ки дар сертификати мутобиқат ва сертификати салоҳиятнокӣ нишон дода шудаанд, мувоғиқ нaboшанд, инчунин дар ҳолати ба охир расидани мӯҳлати амали ин сертификатҳо ё дар ҳолати муваққатан боздоштан ё бекор кардани онҳо, боздоранд ё манъ намоянд.

## **Моддаи 28. Эътирофи ҳӯҷатҳои баҳодиҳии мутобиқати маҳсулот**

1. Ҳӯҷатҳои баҳодиҳии мутобиқати маҳсулот, ки берун аз қаламрави Чумхурии Тоҷикистон гирифта шудаанд, метавонанд дар асоси санадҳои ҳуқуқии байнамилалии дар Чумхурии Тоҷикистон амалкунанда эътироф карда шаванд.

2. Тартиби эътирофи ҳӯҷатҳои мазкури баҳодиҳии мутобиқати маҳсулот бо санадҳои ҳуқуқии байнамилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, муқаррар карда мешавад, агар ин тартибро санадҳои ҳуқуқии байнамилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон муқаррар накарда бошад, он аз тарафи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат муқаррар карда мешавад.

## **Моддаи 29. Шартҳои ба Чумхурии Тоҷикистон ворид намудани маҳсулоте, ки ҳатман сертификатсия мешаванд**

1. Ба мумилоти озод баровардани маҳсулоти воридотии ҳатман сертификатсияшаванда дар қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

2. Тартиби ба ҳудуди гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани маҳсулоти ҳатман сертификатсияшавандаро мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ ва мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат муқаррар менамоянд.

#### **Моддаи 30. Маблағузории корҳои баҳодиҳии мутобиқат**

Маблағузории дастгоҳи марказии мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат, марказҳои вилоятӣ ва минтақавии он аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳурияйӣ ва маҳаллӣ, инчунин тавассути хизматрасонии муздноқ, сурат мегирад.

#### **Моддаи 31. Иҷрои корҳо дар соҳаи баҳодиҳии мутобиқат**

Корҳо оид ба сертификатсияи обьектҳои баҳодиҳии мутобиқат, инчунин корҳои аккредитатсияи мақомот оид ба сертификатсия ва озмоишгоҳ (марказ)-ҳои санчиши мувофиқи талаботи Қонуни мазкур амалӣ карда мешаванд.

### **БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ**

#### **Моддаи 32. Ҷавобгарӣ барои риоя накарданни талаботи Қонуни мазкур**

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки талаботи Қонуни мазкуро риоя намекунанд, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд.

#### **Моддаи 33. Дар бораи аз эътибор соқит донистани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи сертификатсияи маҳсулот ва хизматрасонӣ"**

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 декабря соли 1996 "Дар бораи сертификатсияи маҳсулот ва хизматрасонӣ" (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1996, №23, мод.337; с. 2002, №4, қ.1, мод.227; с. 2007, №7, мод.669) аз 1 январи соли 2013 аз эътибор соқит дониста шавад.

#### **Моддаи 34. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур**

Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2013 мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

ш. Душанбе,

2 августи соли 2011,

№759

Эмомалӣ РАҲМОН